

ТАСДИҚ КАРДА ШУД
Бо Қарори Раёсати
ЧСК «Ориёнбанк»
№45
аз 04.08. 2016 сол

Номгӯи намудҳои хизматрасонӣ ва тарифҳои ЧСК «Ориёнбанк»

№	НОМГӢИ ХИЗМАТРАСОНИҶО	АРЗИШИ ХИЗМАТРАСОНИӢ	ЭЗОҲОТ
1	2	3	4
ДОИР БА АМАЛИЁТҶО БО ҲИСОБҶОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА ВОҶЕӢ			
1.	Кушодани ҳама намудҳои ҳисобҷо: -барои шахсони ҳуқуқӣ (филиалҷо, намояндагиҷо ва дигар шахсон) - барои шахсони воқеӣ	ройгон ройгон	
2.	Қатъ намудани ҳама намуди ҳисобҷо барои шахсони ҳуқуқӣ (филиалҷо, намояндагиҷо ва дигар шахсон): - бо ташаббуси Бонк - бо ташаббуси шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ	ройгон 50 сомонӣ	

3.	<p>Хизматрасони хазинавӣ (бо пули миллӣ):</p> <p>-доир ба маблағи додашудаи нақдие, ки тариқи ғайринақдӣ ба ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ворид гардидаанд (бидуни кортҳои пардохтӣ);</p> <p>-доир ба маблағи додашудаи нақдие, ки тариқи нақдӣ ба ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ворид гардидаанд (бидуни кортҳои пардохтӣ)</p> <p>-доир ба маблағи нақдии воридгардида бо пули миллӣ аз ҷониби мизочони суратҳисоби ҷоридошта, ҳангоми фурӯши асъори хориҷии ғайринақдӣ (бо доллари ИМА)</p>	<p>аз 0,3% то 2% - и маблағи пули нақдии додашуда тибқи шартнома (созишнома, контракт)</p> <p>ройгон</p> <p>аз 0,5% то 2% - и маблағи нақдии бо пули миллӣ воридшуда тибқи шартнома (созишнома, контракт)</p>	
4.	Хизматрасониҳои брокерӣ	тибқи шартнома (созишнома, контракт)	
5.	Бо дархости шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ омода ва ирсол намудани маълумот оид ба фаъолияти онҳо	20 сомонӣ	
6.	Дар асоси дархости шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ аз бойгонии Бонк ҷустуҷӯ намудани ҳуҷҷатҳои гумшуда	20 сомонӣ	

7.	Хизматрасонии машваратӣ	ройгон	
8.	Хизматрасонии ҳисобҳо: - шахсони ҳуқуқӣ (пешниҳоди бланкаҳо барои пур кардани ариза, дафтарчаи чекӣ, иқтибос аз суратҳисоб ва ғайра)	30 сомонӣ (як маротиба дар соли тақвимӣ)	
9.	Додани тасдиқномаҳо доир ба воридоти воситаҳои асъорӣ аз амалиётҳои содиротӣ	0,05% аз маблағи контракт (шартнома, созишнома)	Мутобиқи Низомномаи БМТ ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҚТ
10.	Тасдиқи бақияи маблағи суратҳисобҳои муросилотӣ	50\$ барои 1 тасдиқнома (подтверждение)	
11.	Додани рухсатнома барои аз Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардани асъори хориҷӣ	25 сомонӣ барои 1 рухсатнома	
12.	Системаи электронии пардохтҳо: а) пардохт тавассути ҳар як ҳуҷҷати байнибонкӣ; б) амалӣ намудани пардохти байнибонкӣ тавассути шакли коғазии ҳуҷҷатҳо; в) амалӣ намудани пардохти байнибонкӣ тавассути шакли электронӣ (интернетбанкинг)	4,00 сомонӣ 1 сомонӣ 0,5 сомонӣ	
13.	Тайёр намудани рухсатномаи (электронӣ) вуруд ва хуруҷ ба (аз) бинои Бонк	25 сомонӣ	

14.	Бурдани мукотиботи расмӣ ва ҷустуҷӯи маблағҳо дар асоси аризаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ё бонки дигар	124 сомонӣ	
15.	Тасдиқи такрорӣ ва қайди варақа бо намунаҳои имзо ва нақши мӯҳри шахсони ҳуқуқӣ (намояндагиҳо/филиалҳо) ва шахсони воқеӣ	35 сомонӣ	
16.	Амалиётҳои сейфӣ (подош барои 1 моҳ): иҷораи сейфҳо дар ҳаҷми:		
	а) 21см х 32см х 7,5 см	30 сомонӣ	
	б) 21см х 32см х 10см	34 сомонӣ	
	в) 21см х 32см х 15см	38 сомонӣ	
	г) 21см х 32см х 25см	42 сомонӣ	
	д) 21см х 32см х 30см	28 сомонӣ	
	е) 11,5см х 29,5см х 45см	18 сомонӣ	
	ё) 23см х 29,5см х 45см	36 сомонӣ	
	ж) 47см х 29,5см х 45см	72 сомонӣ	
	з) 95см х 29,5см х 45см	108 сомонӣ	

17.	Пардохти подош ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки на кам аз 1 000 000 сомонӣ воситаҳои пулии нақдинаро дар давоми 1 моҳ ба хазинаи бонк ворид менамоянд.	0,1% аз маблағи воситаҳои пулии нақди воридкарда ба хазинаи бонк	
18.	Ба иҷора додани бино ва дигар иншооти Бонк ва филиалҳои он	тибқи шартнома (созишнома, контракт)	
ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ҲАМЛУ НАҚЛИ ДОРОИҲО (ИНКАССАТСИОНӢ)			
19.	<p>1. Ҳамлу нақли воситаҳои пулии нақдина ва дигар дороиҳои қиматбаҳо ба воситаи инкассаторҳо дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон</p> <p>2. Ҳамлу нақли воситаҳои пулии нақдина ва дигар дороиҳои қиматбаҳо ба воситаи инкассаторҳо дар ш.Душанбе барои 1 сафар</p>	<p>Аз 0,1% то 1,0% аз маблағи воситаҳои пулӣ ва дороиҳои ҳамлу нақлшаванда</p> <p>аз 100 сомонӣ то 200 сомонӣ</p>	

20.	Пардохти ҳадди аққал барои 1 сафар вобаста аз ҳаҷми дороиҳои ҳамлу нақлшаванда – то 200 000 сомони дар ҳудуди: - то 5 км. - то 10 км. - то 15 км.	200 сомони 300 сомони 350 сомони	
21.	Тағйирёбии тарофаҳо дар вобастаги ба ҳаҷми воситаҳои пулии нақдина ва дигар дороиҳои ҳамлу нақлшаванда	Барои ҳар як 20 000 сомони иловагӣ тарофаи амалкунанда + 10 сомони	
22.	Тағйирёбии тарофаҳо дар вобастагӣ ба давомнокии масири ҳаракат	Барои ҳар як 10 км. иловатан – 50 сомони	
АМАЛИЁТ БО АККРЕДИТИВҲОИ СОДИРОТИЮ ВОРИДОТӢ			
23.	Авизо намудани аккредитив: - авизо намудан ба бенифитсиар	0.2% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз \$30 ва на беш аз \$300	
24.	Кушодани аккредитиви содиротию воридотӣ: - бо рӯйпӯшкунӣ - бе рӯйпӯшкунӣ - бо маблағгузори минбаъда	0.2%, аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз \$30 ва на беш аз \$600 тибқи шартнома (созишнома, контракт), вале на камтар аз \$50 ва на беш аз \$600 тибқи шартнома (созишнома, контракт), вале на камтар аз 50\$ ва на беш аз \$600+маржаи бонки хориҷӣ	

25.	Тағйир додани шартҳои аккредитив: -тамдиди мӯҳлати аккредитив бо рӯйпӯшкунӣ; - тамдиди мӯҳлати аккредитив бе рӯйпӯшкунӣ; - тағйир додани маблағи аккредитив ва шартҳои дигар; - тамдиди мӯҳлати аккредитив бо маблағгузори минбаъда	0.15% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз \$30 ва на беш аз \$200+ маржаи бонки хориҷӣ 0.2% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз \$30 ва на беш аз \$300+ маржаи бонки хориҷӣ \$10+ подоши бонки хориҷӣ (барои ҳар як тағйироти иловагӣ) Тибқи шартнома (созишнома, контракт) ё бо мувофиқа бо бонкҳои хориҷӣ	
26.	Тасдиқ намудани аккредитив: - бо рӯйпӯшкунӣ - бо маблағгузори минбаъда	0,2% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз \$30 ва на беш аз \$150 Тибқи шартнома (созишнома, контракт)	
27.	Неготиатсияи тратта (хариди векселҳои пардохтии байналмилалӣ)	Тибқи шартнома (созишнома, контракт)	
28.	Акцепти тратта ё ўҳдадориҳои мӯҳлати пардохташон тамдидгардида	Тибқи шартнома (созишнома, контракт)	
29.	Қабул, санҷиш ва ирсоли ҳуҷҷатҳои аккредитиви содиротӣ	0,15% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз \$40 ва на беш аз \$300	
30.	Қабул ва санҷиши ҳуҷҷатҳо оид ба аккредитиви воридотӣ	0.15% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз \$40 ва на беш аз \$300	
31.	Интиқоли аккредитиви трансферабелӣ	0.2% аз маблағи аккредитив, вале на камтар аз \$50 ва на беш аз \$500	

32.	Қаъ намудани аккредитивҳои содиротию воридоти то оғоз гардидани мӯҳлати амали он	\$ 30+ подоши бонки хориҷӣ	
33.	Подош барои иҷроиши ӯҳдадориҳо оиди гузаронидани неготиатсияи ҳуҷҷатҳо	Тибқи шартнома (созишнома, контракт)	
34.	Подош барои номувофиқии ҳуҷҷатҳои воридотию содироти (барои ҳар як ҳуҷҷат)	\$15 + подоши бонки хориҷӣ	
35.	Дархост аз рӯи аккредитивҳои содиротию воридоти тибқи супориши муштарӣ	\$15 барои ҳар як СВИФТ	
36.	Пардохти маблағи ҳар як марҳила (транш) ба бонки хориҷӣ	\$10 барои ҳар як пардохт (транш)	
37.	Омода намудан ва ирсоли ҳуҷҷатҳои аккредитиви воридотию содироти бо воситаи хизматрасонии почтави	Тибқи шартнома (созишнома, контракт) ва (ё) тибқи нархномаи хизматрасонии почтави	
38.	<p>Кафолат барои иштирок дар тендер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бе рӯйпӯш ва бе таъминот бо шarti доштани суратҳисоб дар Бонк ва гардиш дар он; - дар ҳолати надоштани суратҳисоб; - бо рӯйпӯшкунӣ; - бо таъминот 	<p>Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк ҳар моҳ 0,3% аз маблағи умумӣ, вале на камтар аз \$100</p> <p>Бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$200</p> <p>Тибқи шартнома (созишнома, контракт)</p> <p>0,2% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$50</p> <p>Ҳар се моҳ 0,2% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$75</p>	<p>Аз санаи 1 то 15 ҳамаҷун ними моҳ ва аз санаи 15 то 31-ум моҳи пурра ҳисоб карда мешавад.</p> <p>Барои кафолатҳои байналхалқӣ маржаи бонки хориҷӣ + маржаи ҚСК "Ориёнбонк"</p>

39.	<p>Кафолат барои пешпардохт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бе рӯйпӯш ва бе таъминот бо шарти доштани суратҳисоб дар Бонк ва гардиш дар он; - дар ҳолати надоштани суратҳисоб; - бо рӯйпӯшкунӣ; - бо таъминот 	<p>Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$200</p> <p>Бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$300</p> <p>Тибқи шартнома (созишнома, контракт)</p> <p>0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$75</p> <p>Аз рӯи шартнома (созишнома, контракт), на камтар аз 1,2%-и солона ва на камтар аз \$200</p>	<p>Аз санаи 1 то 15 ҳамчун ними моҳ ва аз санаи 15 то 31-ум моҳи пурра ҳисоб карда мешавад.</p> <p>Барои кафолатҳои байналҳалқӣ маржаи бонки хориҷӣ + маржаи ҚСҚ "Ориёнбонк"</p>
40.	<p>Кафолат барои иҷрои ӯҳдадориҳо (шартнома ё шартномаи хизматрасонӣ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - бе рӯйпӯш ва бе таъминот ба шарти доштани суратҳисоб дар Бонк ва гардиш дар он; - дар ҳолати надоштани суратҳисоб; - бо рӯйпӯшкунӣ; - бо таъминот 	<p>Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$200</p> <p>бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$300</p> <p>Тибқи шартнома (созишнома, контракт)</p> <p>0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$75</p> <p>Ҳар се моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$200</p>	<p>Аз санаи 1 то 15 ҳамчун ними моҳ ва аз санаи 15 то 31-ум моҳи пурра ҳисоб карда мешавад.</p> <p>Барои кафолатҳои байналҳалқӣ маржаи бонки хориҷӣ + маржаи ҚСҚ "Ориёнбонк"</p>

41.	<p>Кафолат барои пардохт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бе рӯйпӯш ва бе таъминот ба шарти доштани суратҳисоб дар Бонк ва гардиш дар он; - дар ҳолати надоштани суратҳисоб; - бо рӯйпӯшкунӣ; - бо таъминот 	<p>Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$200</p> <p>Бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$300</p> <p>Тибқи шартнома (созишнома, контракт)</p> <p>0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$75</p> <p>На камтар аз 1,2%-и солона, вале на камтар аз \$200</p>	<p>Аз санаи 1 то 15 ҳамчун ними моҳ ва аз санаи 15 то 31-ум моҳи пурра ҳисоб карда мешавад.</p> <p>Барои кафолатҳои байналхалқӣ маржаи бонки хориҷӣ + маржаи ҶСК "Ориёнбонк"</p>
42.	<p>Барориши кафолатнома тариқи СВИФТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бо рӯйпушкунӣ - бо таъминот 	<p>Бо шарт ва шакли тасдиқнамудаи Бонк ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$150</p> <p>Бо шарт ва шакли пешниҳоднамудаи муштарӣ ҳар моҳ 0,3% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$300</p> <p>Тибқи шартнома (созишнома, контракт), вале на камтар аз \$250</p>	<p>Аз санаи 1 то 15-ум ҳамчун ними моҳ ва аз санаи 15 то 31-ум моҳи пурра ҳисоб карда мешавад.</p> <p>Барои кафолатҳои байналхалқӣ маржаи бонки хориҷӣ + маржаи ҶСК "Ориёнбонк"</p>
43.	<p>Тағйир додани шартҳои кафолатномаи додашуда тариқи СВИФТ (барои ҳар як тағйирот):</p> <ul style="list-style-type: none"> - тамдид намудани мӯҳлат бо рӯйпушкунӣ; - тамдид намудани мӯҳлат бе рӯйпушкунӣ; 	<p>0,2% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$200 ва на беш аз \$500</p> <p>тибқи шартнома (созишнома, контракт), вале на камтар аз \$200</p>	<p>Аз санаи 1 то 15 ҳамчун ними моҳ ва аз санаи 15 то 31-ум моҳи пурра ҳисоб карда мешавад.</p> <p>Барои кафолатҳои байналхалқӣ маржаи бонки хориҷӣ + маржаи</p>

	- тағйир додани дигар шартҳо	\$15 + подоши бонки хориҷӣ	ҶСК "Ориёнбанк"
44.	Пардохти кафолатнома ва қабул, санчиш ва ирсоли ҳуччатҳо	0,15% аз маблағи кафолат, вале на камтар аз \$100 ва на беш аз \$500 + нархномаи хизматрасонию почтави	
45.	Дархост оид ба кафолатнома дар асоси муроҷиати муштарӣ	\$15 + подоши бонки хориҷӣ барои ҳар як СВИФТ	
НИЗОМИ "ИНТЕРНЕТБОНКИНГ"			
46.	Бақайдгирӣ, таълим, васл намудан ба система, хизматҳои вобаста ба танзими система ва додани логини мушаххас дар «реҷаи азназаргузаронӣ»	ройгон	
47.	Васл намудан ба система, додани логини мушаххас ва тайёр намудани калиди имзои рақамӣ- электронӣ (КИРЭ) дар "реҷаи азназаргузаронӣ" + "реҷаи гузаронидани пардохтҳо"	ройгон таълим ройгон	
48.	Такроран тайёр намудани сертификати КИРЭ, ҳангоми гум кардан ё вайрон шудани он тибқи дархости хаттии муштарӣ	300,00 сомонӣ	
49.	Гирифтани сертификати иловагии КИРЭ, барои таъмини назорати пурра ва беҳатарии истифодабарандаи система	300,00 сомонӣ барои ҳар як калид	

ХИЗМАТРАСОНИҶО ОИД БА АМАЛИЁТҶО БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ ВА ДИГАР АМАЛИЁТҶО

50.	Гузаронидани маблағҳо бо асъори хориҷӣ ба ҳисобҳои ҷорӣ, дар дигар банкҳо; Гузаронидани маблағҳо (байнибанкӣ – МТ202) аз ҳисоби муросилоти намуди «ЛОРО» ба суратҳисоби аъсории шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ дар дигар банкҳо (берун аз ҶСК “Ориёнбанк”)	\$10	
51.	Гузаронидани маблағҳо аз ҳисоби аъсории шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ (МТ-103) (берун аз ҶСК “Ориёнбанк”) ба дигар ҳисобҳои аъсории шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ	<p align="center">Маблағ ва номгӯи аъсор</p> <p>Бо Евро</p> <p>то 10 000 евро аз 10 001 то 150 000 евро аз 150 001 то 300 000 евро зиёда аз 300 001 евро</p> <p>Бо доллари ИМА</p> <p>то 20 000 доллари ИМА аз 20 001 то 150 000 доллари ИМА аз 150 001 то 300 000 доллари ИМА зиёда аз 300 001 доллари ИМА</p> <p>Бо дигар аъсорҳои хориҷӣ (эквивалент бо доллари ИМА)</p> <p>то 20 000 доллари ИМА аз 20 001 то 150 000 доллари ИМА аз 150 001 то 300 000 доллари ИМА зиёда аз 300 001 доллари ИМА</p>	<p align="center">Подош</p> <p>15 евро 40 евро 150 евро 300 евро</p> <p>15 доллари ИМА 70 доллари ИМА 150 доллари ИМА 300 доллари ИМА</p> <p>15 доллари ИМА 70 доллари ИМА 150 доллари ИМА 300 доллари ИМА</p>

52.	<p>Интиқоли (пардохти) маблағҳои шахсони воқеӣ бидуни кушодани ҳисоби бонкӣ (МТ 103), инчунин ҳамагуна интиқоли (пардохти) маблағҳо (маблағҳо бо асъори хорҷӣ) ба ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки дар минтақаҳои созгори ҳуқуқҳои андозӣ ба қайд гирифта шудаанд.</p>	<p>Новобаста аз асъор эквивалент бо доллари ИМА</p> <p>То 5 000 доллари ИМА - \$20</p> <p>Аз 5 001 то 20 000 доллари ИМА - \$100</p> <p>Аз 20 001 то 150 000 доллари ИМА - \$200</p> <p>Аз 150 001 то 300 000 доллари ИМА - \$300</p> <p>Зиёда аз 300 001 доллари ИМА - \$500</p>	
53.	<p>Амалиёти мубодила ва (ё) табдили асъори ғайринақдӣ (бидуни кортҳои пардохтӣ):</p> <ul style="list-style-type: none"> -мубодилаи асъори хориҷӣ ба сомонӣ; -мубодилаи сомонӣ ба асъори хориҷӣ; -табдили асъори хориҷӣ ба дигар намуди асъори хориҷӣ 	<p>Тибқи шартнома (созишнома, контракт) дар рӯзи гузаронидани амалиёт</p>	
54.	<p>Додани асъори нақди хориҷӣ аз суратҳисобҳои асъорӣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -аз рӯи маблағи додашудаи нақдие, ки тариқи ғайринақдӣ ба ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ворид гаштаанд (бидуни кортҳои пардохтӣ); -аз рӯи маблағи додашудаи нақдие, ки тариқи нақдӣ ба ҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ворид гаштаанд (бидуни 	<p>то 2% аз маблағи умумӣ</p> <p>ройгон</p>	

	кортҳои пардохтӣ)		
55.	Интиқоли маблағҳои шахсони воқеӣ бе кушодани ҳисобҳои бонкӣ бо пули миллӣ	0,3%	
56.	Ивази асъори хориҷии нақди фарсуда ва осебдида ба асъори хориҷии нақди коршоам	Тибқи шартнома (созишнома, контракт) дар асоси талаботи қонунгузорӣ	
57.	Иваз намудани пулҳои калонҳаҷми коғазӣ ба пулҳои хурдҳаҷм, санҷиши аслияти асъори хориҷӣ	ройгон	
АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ			
58.	Visa Electron (Smartcard) барои шахсони воқеӣ: -арзиши интишор ва хизматрасонии карт: барои 1 сол барои 2 сол барои 3 сол - тайёркунии фаврии карт (дар давоми рӯзи корӣ) - интишори такрорӣ карт дар ҳолати гум шудан ё аз кор баромадани он Амонати суғуртавӣ	“Стандарт” \$ 4.00 \$ 7.00 \$ 9.00 арзиши интишори карт + \$ 10.00 арзиши интишори карт + \$1.00 \$0.00	

59.	Visa Classic (Smartcard) барои шахсони воқеӣ: -арзиши интишор ва хизматрасонии корт: барои 1 сол барои 2 сол барои 3 сол - тайёркунии фаврии корт (дар давоми рӯзи корӣ) -интишори такрорӣ корт дар ҳолати гум шудан ё аз кор баромадани он Амонати суғуртавӣ	«Стандарт»	«Люкс»	
		\$ 8.00	\$ 10.00	
		\$ 15.00	\$ 20.00	
		\$ 20.00	\$ 25.00	
		арзиши интишори корт + \$ 10.00		
		арзиши интишори корт + \$ 5.00		
		\$ 100.00	\$ 200.00	
60.	Visa Gold (Smartcard) барои шахсони воқеӣ: -арзиши интишор ва хизматрасонии кортҳо барои 1 сол барои 2 сол барои 3 сол - тайёркунии фаврии корт (дар давоми рӯзи корӣ) -интишори такрорӣ корт дар ҳолати гум шудан ё аз кор баромадани он Амонати суғуртавӣ	«Стандарт»	«Люкс»	
		\$ 15.00	\$ 20.00	
		\$ 20.00	\$ 25.00	
		\$ 25.00	\$ 30.00	
		арзиши интишори корт + \$ 10.00		
		арзиши интишори корт + \$ 5.00		
		\$ 200,00	\$ 400.00	

61.	<p>Лоиҳаҳои музди меҳнат Visa Electron (Smartcard) -арзиши интишор ва хизматрасонии кортҳо: барои 1 сол барои 2 сол барои 3 сол - тайёркунии фаврии корт (дар давоми рӯзи корӣ) -интишори такрорӣ корт дар ҳолати гум шудан ё аз кор баромадани он Амонати суғуртавӣ</p>	<p>Стандарти музди меҳнат</p> <p>\$ 4.00 \$ 6.00 \$ 10.00</p> <p>арзиши интишори корт + \$ 10.00</p> <p>арзиши интишори корт + \$ 5.00</p> <p>\$ 00.00</p>	<p>Пардохтҳо барои хизматрасонӣ тибқи шартномаи (созишнома, контракт) Бонк бо мизоҷ метавонанд тағйир, ё ин ки аз эътибор соқит карда шаванд</p>
62.	<p>Visa Classic (Smartcard): -арзиши интишор ва хизматрасонии кортҳо барои 1 сол барои 2 сол барои 3 сол - тайёркунии фаврии корт (дар давоми рӯзи корӣ) -интишори такрорӣ корт дар ҳолати гум шудан ё аз кор баромадани он Амонати суғуртавӣ</p>	<p>\$ 6.00 \$ 12.00 \$ 15.00</p> <p>арзиши интишори корт + \$ 10.00</p> <p>арзиши интишори корт + \$ 5.00</p> <p>\$ 50.00</p>	
63.	<p>Кушодан/қатъ кардани ҳисоби кортӣ</p>	<p>ройгон</p>	

64.		Сомонӣ	USD	
	<p>Гирифтани маблағҳои нақдӣ (POS-терминал, банкомат) дар шабакаи дохилии ҶСК "Ориёнбанк" (бо сомонӣ ё бо долл. ИМА): Хизматрасонии кортӣ ба мизоҷони банк - шахсони воқеӣ бо кортҳои ҶСК "Ориёнбанк:</p> <p>VISA ELECTRON</p> <p>VISA CLASSIC, VISA GOLD - нархномаи стандарт</p> <p>VISA CLASSIC, VISA GOLD - нархномаи люкс</p> <p>-бо кортҳои музди меҳнат</p>	<p>0,75% аз маблағи нақдина, вале на камтар аз 0.10\$</p> <p>0,75% аз маблағи нақдина, вале на камтар аз 0.20\$</p> <p>0,5% аз маблағи нақдина, вале на камтар аз 0.10\$</p> <p>0,0% аз маблағи нақдина, вале на камтар аз 0.00\$</p>	<p>2.0% аз маблағи нақдина, вале на камтар аз 0.12\$</p> <p>2.0% аз маблағи нақдина, вале на камтар аз 0.20\$</p> <p>1.5% аз маблағи нақдина, вале на камтар аз 0.20\$</p> <p>1.5% аз маблағи нақдина, вале на камтар аз 0.12\$</p>	

65.	<p>Гирифтани маблағҳои нақдӣ бо кортҳои интишорнамудаи дигар банкҳо дар шабакаи ЧСК "Ориёнбанк":</p> <p>а) гирифтани пули нақд дар нуқтаҳои пардохти нақдина (POS-терминал) бо кортҳои VISA-и интишорнамудаи дигар банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;</p> <p>б) гирифтани пули нақд дар нуқтаҳои пардохти нақдина (POS-терминал) бо кортҳои VISA-и интишорнамудаи банкҳои хориҷи кишвар;</p> <p>в) гирифтани пули нақд дар банкоматҳо бо кортҳои VISA-и интишорнамудаи дигар банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва банкҳои хориҷи кишвар;</p>	<p>Ройгон</p> <p>3\$</p> <p>Тибқи қоидаҳои банкҳои эмитент</p>	
66.	<p>Пардохти молу хизматрасониҳо дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ:</p> <p>- бо кортҳои VISA дар шабакаи ЧСК "Ориёнбанк"</p> <p>- бо кортҳои интишорнамудаи Казкоммертсбанк дар шабакаи ЧСК "Ориёнбанк"</p>	<p>ройгон</p> <p>0,2% аз арзиши пардохти молу хизматрасонӣ</p>	

	-баргардонидани мол ё хизматрасониҳои харидашуда/ пардохтгардида.	1% аз арзиши пардохти молу хизматрасонӣ	
67.	Гирифтани маълумот (банкомат) оиди бақия дар ҳисоби дорандаи корти Бонк: VISA ELECTRON VISA CLASSIC VISA GOLD	ройгон ройгон ройгон	
68.	Дастрас намудани мини иқтибос оиди бақияи ҳисоби кортии дорандаи корти Бонк тавассути банкомат: VISA ELECTRON, VISA CLASSIC, VISA GOLD	\$ 0.25 барои гирифтани 1 иқтибоси хурд	

69.	<p>Гирифтани маблағҳои нақдӣ (POS-терминал, банкомат) ва ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар шабакаи берунӣ:</p> <p>а) гирифтани маблағҳои нақдӣ аз нуқтаҳои пардохти пули нақд (барои ҳамаи намуди картҳо)</p> <p>б) гирифтани маблағҳои нақдӣ аз банкоматҳо (барои ҳамаи намуди картҳо)</p> <p>в) гирифтани маблағҳои нақдӣ дар шабакаи Казкоммертсбанк (барои ҳамаи намуди картҳо)</p>	<p>1,4% аз маблағи нақди гирифташуда, вале на камтар аз 2,0\$</p> <p>1,5% аз маблағи нақди гирифташуда, вале на камтар аз 1,5\$</p> <p>1,2% аз маблағи нақди гирифташуда, вале на камтар аз 0,20\$</p>	
70.	<p>Дигар амалиётҳои новобаста аз шабакаи хизматрасон:</p> <p>-дигар амалиётҳои картӣ (Chargeback, Fee Collection, Fonds Disbursement, Reversal)</p> <p>-инкори дархостҳои молиявӣ (авторизатсия)</p>	<p>\$ 5.00 барои ҳар як амалиёт</p> <p>\$ 0.15 барои ҳар як амалиёт</p>	

71.	<p>Пардохти молу хизматрасониҳо бо кортҳои Ориёнбонк дар шабакаи беруна:</p> <p>а) дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ:</p> <p>-VISA ELECTRON – тарифи стандарт</p> <p>-VISA CLASSIC, VISA GOLD – тарифи стандарт</p> <p>-VISA CLASSIC, VISA GOLD – тарифи люкс</p> <p>-бо кортҳои музди меҳнат</p> <p>б) пардохти молу хизматҳо дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонии Казкоммерсбонк (барои ҳамаи намуди кортҳо)</p>	<p>0.00% аз маблағи пардохти молу хизматҳо, вале на камтар аз 0.00\$</p> <p>0.20% аз маблағи пардохти молу хизматҳо, вале на камтар аз 0.30\$</p> <p>0.10% аз маблағи пардохти молу хизматҳо, вале на камтар аз 0.50\$</p> <p>ройгон</p> <p>0.20% аз маблағи пардохти молу хизматҳо, вале на камтар аз 0.20\$</p>	
-----	--	---	--

72.	Гирифтани иқтибос оиди бақияи ҳисоби дорандаи корти Ориёнбонк (банкомат) дар шабакаи берунӣ: -бо кортҳои VISA ELECTRON -бо кортҳои VISA CLASSIC, VISA GOLD	\$ 0.30 барои ҳар як иқтибос \$ 0.50 барои ҳар як иқтибос		
73.	Ҳисоб кардани фоизҳо: -аз рӯи бақияи ҳисобҳои кортӣ (дар мавриди тавозуни рӯзона на камтар аз 1000 сомонӣ ё ин ки 500 доллари ИМА ё евро -ба амонати суғуртави	Сомонӣ	USD	
		0%	0%	
		0%	0%	
74.	Барои зиёд кардани ҳудуди рӯзона барои як моҳ: Гирифтани лимити рӯзона дар як моҳ Visa ELECTRON, VISA CLASSIC VISA GOLD (ғайр аз нархномаи люкс)	Стандарт барои ҳамаи намуди кортҳо		
		0,25% аз маблағи зиёд намудаи ҳудуди рӯзона, ки тибқи Замима №1 ба Номгӯи мазкур муқаррар гардидааст		

75.	Visa Electron Instant (корти магнитӣ): -арзиши интишор ва хизматрасонии корт барои 2 сол - интишори такрории корт дар ҳолати гум шудан ё аз кор баромадани он	“Стандарт” \$ 8.00 арзиши корт + \$ 5.00	
76.	Интиқоли маблағҳои пулӣ аз як ҳисоби кортӣ ба дигар ҳисоби кортӣ тавассути банкоматҳои ҶСК «Ориёнбанк» - « VISA TO VISA »	0.62\$ барои ҳар як интиқол	

77.	<p>Дигар хизматрасониҳо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гирифтани иқтибоси ҳармоҳа аз рӯи ҳисоби кортӣ дар Бонк - тасдиқи бақия дар ҳисоби кортӣ дар бланки расмии Бонк - пешниҳоди иқтибос аз рӯи ҳисоби кортӣ тавассути e-mail-хабар тибқи дархости муштарӣ - гузаронидани маблағҳо аз ҳисоби кортии худ тибқи дархости муштарӣ - муваққатан қатъ намудани амали корт тибқи дархости муштарӣ - тафтишот оид ба транзаксияҳои низоъдор 	<p style="text-align: center;">10 сомонӣ</p> <p style="text-align: center;">30 сомонӣ</p> <p style="text-align: center;">ройгон</p> <p style="text-align: center;">Мувофиқи тарифҳои Бонк барои гузаронидани (интиқоли) маблағҳо</p> <p style="text-align: center;">ройгон</p> <p style="text-align: center;">\$5.00</p>	
-----	---	--	--

78.	Тарифаҳо оид ба SMS – хабар: а) пардохти абонентии ҳармоҳа б) қатъ кардани корт аз хизматрасонии SMS – хабар бо хоҳиши муштарӣ; в) қатъ намудани (блокировка) корт аз хизматрасонии SMS – хабар аз ҷониби Бонк	подоши бонки ҳамкор + \$0,10 ройгон ройгон	
79.	Ивази ПИН-коди корт тавассути банкомат	1\$	

Эзоҳот:

1. Тарифҳо (подошҳо) ва (ё) пардохти хизматрасонҳое, ки бо асъори хориҷӣ муқаррар гардидаанд, тибқи қурби Бонки миллии Тоҷикистон бо асъори миллӣ дар рӯзи гузаронидани амалиёт ситонида мешавад.
2. Тарифҳо ва (ё) пардохти хизматрасонӣ (ғайр аз амалиёт бо кортҳои пластикӣ барои муштарӣони Бонк –шахсони воқеӣ) бе назардошти андозҳо муқаррар карда шудаанд. Андозҳо тибқи қонунгузори андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд.
3. Арзиши хизматрасонии бонкҳои муросилотӣ, пардохтҳои почтавӣ, телеграфӣ, телексӣ, факсималӣ ва дигар боқҳо аз рӯи амалиётҳо бо асъори хориҷӣ бебаҳс дар асоси арзиши аслиашон аз ҳисоби муштарӣ ситонида мешаванд.
4. Дар ҳолати тағйир ёфтани қурби асъори миллӣ нисбати асъори хориҷӣ (доллари ИМА, евро, рубли русӣ) ва тағйир ёфтани арзиши хизматрасониҳои Бонки миллии Тоҷикистон, низоми пардохтии «Visa International», ҶС «Казкоммертсбанк», ҶДММ «Процесинговая компания» ва бонкҳои муросилотӣ, ҶСК «Ориёнбанк» ҳуқуқ дорад, ки арзиши амалиётҳоро бо кортҳои пластикӣ ва дигар амалиётҳоро тағйир диҳад. Оид ба чунин тағйироту иловаҳо муштарӣони Бонк иловатан хабардор карда мешаванд.
5. Вобаста ба вазъи бозори хизматрасониҳои бонкӣ, ба меъёрҳои муқарраргардидаи ҳаққи хизматрасониҳо дар доираи ҳадди аввалия ва ниҳоии онҳо, тавассути барқия ва дастуру супоришҳои Раёсат, тағйирот дароварда мешавад.

Замимаи 1

Андозаи стандартии лимитҳои шабонарӯзӣ аз рӯи кортҳои интишорнамудаи ҶСК «Ориёнбанк»

Намуди кортҳо	Лимити ҳаррӯзаи шумораи маблағи гирифташуда аз АТМ	Лимити ҳаррӯзаи маблағи гирифташуда аз АТМ (USD)	Лимити ҳаррӯзаи шумораи маблағи гирифташуда аз POS-терминал	Лимити ҳаррӯзаи маблағи гирифташуда аз POS-терминал (USD)
Visa Electron «Стандарт»	8	1000	12	1500
Visa Electron «Стандарти музди меҳнат»	8	800	15	1000
VISA CLASSIC «Стандарт»	8	1500	12	2000
VISA CLASSIC «Стандарти музди меҳнат»	10	1100	15	1800
VISA CLASSIC «Люкс»	10	4000	15	4000
VISA GOLD «Стандарт»	10	5000	14	5000
VISA GOLD «Люкс»	Бе лимит	Бе лимит	Бе лимит	Бе лимит

Замимаи 2

Андозаи стандартии лимитҳои интернетӣ аз рӯи кортҳои интишорнамудаи ҶСК «Ориёнбанк»

Намуди кортҳо	Лимити рӯзонаи интернетӣ (USD)	Лимити моҳонаи интернетӣ (USD)
Visa Electron «Стандарт»	-	-
Visa Electron «Стандарти музди меҳнат»	-	-
VISA CLASSIC «Стандарт»	500	1000
VISA CLASSIC «Стандарти музди меҳнат»	500	1000
VISA CLASSIC «Люкс»	500	1000
VISA GOLD «Стандарт»	500	1000
VISA GOLD «Люкс»	500	1000

Ҳасан Асадуллозода
Раиси ҶСК «Ориёнбанк»